

ҚАРОРИ
МАҶЛИСИ НАМОЯНДАГОНИ
МАҶЛИСИ ОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Оиди қабул намудани қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон
«Дар бораи ҳуҷҷати электронӣ» ва мавриди амал қарор додани он

(Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2002, №4, қ- 1, мод. 310,)

Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон **қарор мекунад:**

1. қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳуҷҷати электронӣ» қабул карда шавад.
2. қонуни мазкур пас аз интишори расмӣ мавриди амал қарор дода шавад.
3. ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон:
 - ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар хусуси ба қонуни мазкур мутобиқ гардонидани қонунгузори чорӣ таклифҳо пешниҳод намояд;
 - қарорҳои худро ба қонуни мазкур мутобиқ гардонад.

Раиси Маҷлиси намояндагони
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон
ш. Душанбе 7 ноябри соли 2001
№434

С. ХАЙРУЛЛОЕВ

ҚАРОРИ
МАҶЛИСИ МИЛЛИИ
МАҶЛИСИ ОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Оиди қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳуҷҷати электронӣ»

(Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2002, №4, қ-1, мод. 309)

Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистонро «Дар бораи ҳуҷҷати электронӣ» баррасӣ намуда, **қарор мекунад:**
қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳуҷҷати электронӣ» қонибдорӣ карда шавад.

Раиси Маҷлиси миллии
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон
ш. Душанбе 23 апрели соли 2002
№244

М. УБАЙДУЛЛОЕВ

**ҚОНУНИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
ДАР БОРИ ҲУҶҶАТИ ЭЛЕКТРОНӢ**

(Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2002, №4, қ- 1, мод. 308; соли 2005, №12, мод. 637 ҚҶТ аз 28.12.12с. №908, ҚҶТ аз 22.07.2013с. №995)

қонуни мазкур асосҳои ба қор бурдани ҳуҷҷатҳои электронӣ, талаботи асосӣ ба ҳуҷҷатҳои электронӣ, инчунин ҳуқуқ, вазифаҳо ва масъулияти иштирокиёни муносибатҳои ҳуқуқиро, ки дар соҳаи гардиши ҳуҷҷатҳои электронӣ ба амал меоянд, муеаррар менамояд.

БОБИ I. МУҚАРАРОТИ УМУМӢ

Моддаи 1. Мафҳумҳои асосӣ

Дар қонуни мазкур мафҳумҳои асосии зерин истифода мешаванд:

-ҳуҷҷати электронӣ - маълумоте, ки дар ҳомили мошинӣ сабт шудааст ва ба талаботи муқарраркардаи қонуни мазкур мувофиқат мекунад;

- гардиши ҳуҷҷати электронӣ- системаи тартибдиҳӣ, истифода, нигоҳдорӣ ва мубодилаи ҳуҷҷатҳои электронӣ бо истифодаи воситаҳои электроникии коммуникатсияи омма; (ҚҶТ аз 28.12.12с. №908)

-имзои электроникии рақамӣ - маҷмеи рамзҳои, ки тавассути имзои электроникии рақами ҳосил мешаванд ва қисми таркибии ҳуҷҷати электронӣ ба ҳисоб меравад;

-воситаҳои имзои электроникии рақамӣ – воситаҳои барномавӣ ва техникаие, ки тайёркунӣ ва тафтиши имзои электроникии рақамиро таъмин менамояд ва дорои сертификати мувофиқ ё шаҳодатномаи тасдиқи сертификат мебошанд;

-калиди шахсии имзо - маҷмеи рамзҳои, ки ба шахси мушаххас тааллуқ дошта, ҳангоми ҳосил кардани имзои электроникии рақами истифода мешавад;

-калиди умумии тафтиши имзо - маҷмеи рамзҳои, ки ба ҳамаи шахсоне манфиатдор дастрас буда, ҳангоми тафтиши имзои электроникии рақами истифода мешавад;

-кортҳои калиди умумии тафтиши имзо – ҳуҷҷат дар ҳомили қоғазӣ, ки дорои моҳияти калиди умумии тафтиши имзо мебошад ва мансубияти онро ба ин ё он шахси воқеӣ ва ё ҳуқуқӣ тасдиқ мекунад;

-молики система ва шабакаҳои иттилоотӣ – субъекте, ки дорои ҳуқуқӣ соҳибӣ, истифода ва ихтиёрдорӣ намудани система ва шабакаҳои иттилоотӣ мебошад.

Моддаи 2. Соҳаи муомилаи ҳуҷҷатҳои электронӣ

ҳуҷҷати электронӣ дар ҳамаи соҳаҳои фаъолият, ки дар онҳо воситаҳои барномавӣ ва техникаи барои тайёр кардан, қоркард, нигоҳдорӣ, ирсол ва қабули иттилоот заруранд, истифода шуда метавонад. Бо кумаки ҳуҷҷатҳои электронӣ аҳдҳо (шартномаҳо) баста шуда метавонад, ҳисоббаробаркуниҳо сурат гирифта, мукотиба, ирсол ва қабули ҳуҷҷатҳо ва дигар маълумотҳо ба амал меоянд.

Маҳдудият дар истифодаи ҳуҷҷатҳои электронӣ дар мавридҳои пешбининамудаи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар шуда метавонад.

Ҳуҷҷатҳои электронӣ тавассути ҳамаи воситаҳои алоқа, аз ҷумла системаҳо ва шабакаҳои иттилоотӣ, агар ин ба қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва шартномаҳои байналмилалӣи Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳолифат накунад, фиристода шуда метавонанд.

Моддаи 3. Субъектҳои муносибати ҳуқуқӣ дар соҳаи муомилоти ҳуҷҷатҳои электроникии

Дар соҳаи муомилоти ҳуҷҷатҳои электронӣ давлат, дар шахси мақомоти ҳокимияти давлатӣ, шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ, инчунин давлатҳои хориҷӣ, ташкилотҳои байналмилалӣ, шахсони ҳуқуқӣ ва воқеии хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд субъектҳои муносибати ҳуқуқӣ доништа мешаванд.

Шаклҳои муносибати субъектҳо дар соҳаи муомилоти ҳуҷҷатҳои электронӣ бо шартномаҳо тибқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон танзим карда мешаванд.

Моддаи 4. қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳуҷҷати электронӣ

қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳуҷҷатҳои электронӣ ба Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон асос ёфта, аз қонуни мазкур, Кодекси гражданин Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иттилоотӣ», **санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ** Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин санадҳои меъёрию ҳуқуқӣи байналмилалӣе, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф намудааст, иборат аст. **(ҚҶТ аз 28.12.12с. №908)**

Моддаи 5. Идоракуни ва танзими давлатии муомилоти ҳуҷҷатҳои электронӣ

Идоракуни ва танзими давлатии муомилоти ҳуҷҷатҳои электронӣ мутобиқи қонунгузори Чумҳурии Тоҷикистон ба таъмини ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии иштирокчиёни муносибатҳои ҳуқуқӣ дар соҳаи муомилоти ҳуҷҷатҳои электронӣ, таъмини ҳимояи маълумот ҳангоми тайёр кардани он, коркард, ирсол, қабул ва нигоҳдории вай ва дигар мақсадҳо нигаронда шудааст.

Идоракуни ва танзими давлатиро дар соҳаи муомилоти ҳуҷҷатҳои электронӣ ҳукумати Чумҳурии Тоҷикистон анҷом медиҳад.

БОБИ 2. ҲУҶҶАТИ ЭЛЕКТРОНИ

Моддаи 6. Талаботи асосӣ ба ҳуҷҷатҳои электронӣ

ҳуҷҷати электронӣ бояд ба талаботи зерин мувофиқат кунад:

- тавассути воситаҳои барномавӣ ва техники тайёр шуда, коркард шавад, ирсол, қабул ва ҳифз гардад;
- дорои **нишонаҳои бошад**, ки имкониятдиҳандаи ҳаммонандкунии он бошанд; **(ҚҶТ аз 28.12.12с. №908)**
- дар шакле пешниҳод гардад, ки қобили қабули фаҳми инсон бошад.

Моддаи 7. Таркиби ҳуҷҷати электронӣ

ҳуҷҷати электронӣ аз ду қисми таркибӣ - умумӣ ва махсус иборат аст. қисми умумии ҳуҷҷати электронӣ аз маълумоти дорои мазмуни ҳуҷҷат ва маълумот дар бораи гирандаи мактуб иборат аст.

қисми махсуси ҳуҷҷати электронӣ аз як ё якчанд имзоҳои электрони рақами иборат аст.

Моддаи 8. Шаклҳои пешниҳод кардани ҳуҷҷати электронӣ

ҳуҷҷати электронӣ шаклҳои пешниҳоди дохилӣ ва берунӣ дорад.

Шакли пешниҳоди дохилии ҳуҷҷати электронӣ аз сабти иттилооти он ҳуҷҷат дар ҳомили машинӣ иборат аст.

Шакли пешниҳоди берунии ҳуҷҷати электронӣ аз таҷдиди ин ҳуҷҷат дар экрани дисплей, дар қоғаз ё дигар маводи аз ҳомили машинӣ ҷудошаванда дар намуди ба чашм намоён (бе воситаҳои техники) ва қобили қабули фаҳми инсон, иборат аст.

Моддаи 9. Асли ҳуҷҷати электронӣ

Асли ҳуҷҷати электронӣ танҳо дар ҳомили машинӣ мавҷуд аст. ҳамаи нусхаҳои ҳуҷҷати электронӣ, ки дар ҳомили машинӣ қайд шудааст ва яке ба дигаре монанд аст, асл ҳисобида мешаванд ва эътибори яхелаи ҳуқуқӣ доранд.

Дар ҳолате, ки аз тарафи як шахс ҳуҷҷат дар ҳомили қоғазӣ тайёр мешавад ва ҳуҷҷати электронӣ, ки аз реи мазмун ба он ҳаммонанд аст, ҳар ду ҳуҷҷат ҳуҷҷатҳои мустақил ҳисобида мешаванд.

Моддаи 10. Нусхаҳои ҳуҷҷати электронӣ ва шаҳодатномаи он

Нусхаи ҳуҷҷати электронӣ бо роҳи тасдиқи шакли берунии пешниҳоди ҳуҷҷати электронӣ дар ҳомили қоғазӣ тибқи **тартиби муқарраргардидаи** қонунгузори Чумҳурии Тоҷикистон тайёр карда мешавад.

Таҷдиди ҳуҷҷати электронӣ дар дигар объекти моддии аз ҳомили машинӣ ҷудошаванда, ба ғайр аз қоғазӣ ва ё нусхаи он дар ҳомили қоғазӣ, ки ба таври дахлдор тасдиқ нашудааст, эътибори ҳуқуқии нусхаи ҳуҷҷати электрониро надорад. (ҚҶТ аз 28.12.12с. №908)

Моддаи 11. Эътибори ҳуқуқии ҳуҷҷати электронӣ

ҳуҷҷати электронӣ дар ҳомили машинӣ ба ҳуҷҷати ҳомили қоғазӣ баробар карда мешавад ва бо он эътибори ягонаи ҳуқуқӣ дорад.

Агар қонунгузори Чумҳурии Тоҷикистон пешбини намояд, ки ҳуҷҷат ба таври хаттӣ ба расмӣ дароварда шавад ва ё ба таври хаттӣ ё шакли хаттӣ пешниҳод гардад, пас ҳуҷҷати электронӣ ба ин талабот мутобиқ дониста мешавад.

Асли ҳуҷҷати электронӣ ва нусхаҳои онҳо дар ҳомили қоғазӣ, ки мутобиқи талаботи моддаи 10 қонуни мазкур мебошанд, як хел эътибори ҳуқуқӣ доранд.

Дар мавридҳои, ки қонунгузори Чумҳурии Тоҷикистон тасдиқи нотариалӣ ва ё ба қайдгирии давлатии **ҳуҷҷатро пешбинӣ намояд**, ҳуҷҷати электронӣ, ё нусхаи он дар ҳомили қоғазӣ бо тартиби муқарраргардаи қонунгузори Чумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешавад ё ба қайд гирифта мешавад. **;(ҚҶТ аз 28.12.12с. №908)**

Тартиби ҳуҷҷатнокунӣ ва муомилаи иттилоот, ки дар қисми якуми моддаи 18 қонуни мазкур, дар намуди ҳуҷҷатҳои электронӣ **пешбинӣ шудааст** бо стандартҳо ва қоғазҳои коргузори муқарраргардаи қонунгузори Чумҳурии Тоҷикистон танзим мегардад.

Моддаи 12. Таъиноти имзои электрони рақами

Имзои электрони рақами барои мақсадҳои зерин таъин шудаанд:

- тасдиқ кардани маълумоте, ки қисми умумии ҳуҷҷати электрониро ташкил медиҳад;
- тасдиқ кардани асилии ва пуррагии ҳуҷҷати электронӣ.

Тасдиқ кардани маълумоти ташкилдиҳандаи қисми умумии ҳуҷҷати электронӣ бо роҳи истифодаи воситаҳои имзои электрони рақами бо истифодабарии калидҳои имзои шахсии шахсе, ки ин ҳуҷҷатро имзо мекунад, сурат мегирад.

Асл ва пурра будани ҳуҷҷати электронӣ онро ифода мекунад, ки ҳуҷҷат дар ҳақиқат аз тарафи соҳиби калиди шахсии имзо тайёр карда шудааст ва дар ҳуҷҷати мазкур тағйирот дароварда нашудааст.

Тасдиқ намудани асли ва пуррагии ҳуҷҷати электронӣ бо роҳи истифодаи воситаҳои имзои электрони рақами бо истифодаи

калидҳои кушодаи имзои шахси ҳуҷҷати электрониро имзо карда сурат мегирад.

Моддаи 13. Соҳиби калиди шахсии имзо

Соҳиби калиди шахсии имзо шахсони воқеӣ ё ҳуқуқӣ ҳисобида мешаванд, ки тайёр кардани ин калидро бо роҳи истифодаи воситаҳои имзои электронии рақами ва калиди кушодаи ба он дахлдори тафтиши имзо ба сомон мерасонанд.

Соҳиби калиди шахсии имзо ба хотири манфиатҳои худ бояд онро махфӣ нигоҳ дорад ва ҳифзи онро аз эҳтимолияти нобахангом нобуд шудан ё шаклан тағир додан (модификатсия) таъмин намояд.

Моддаи 14. Калиди умумии тафтиши имзо

Калиди умумии тафтиши имзо дар заминаи калиди шахсии имзо бо роҳи истифодаи имзои электронии рақами тайёр карда мешавад.

Мансубияти калиди умумии тафтиши имзо ба соҳиби калиди шахсии имзо бо роҳи гирифтани ин имзо ва муҳри шахе дар корта калиди умумии тафтиши имзо тасдиқ, карда мешавад.

Истифодабарандаи калиди умумии тафтиши имзо шахсе ҳисобида мешавад, ки ба е аз ҷониби молики калиди шахсии имзо ё шахси ваколатдори е корти калиди умумии тафтиши имзо барои тафтиши асли ҳуҷҷатҳои электронии имзошуда, супорида мешавад.

Шакли корти калиди умумии тафтиши имзо аз тарафи молики система ва шабакаи иттилоотӣ муқаррар карда мешавад.

Моддаи 15. Паҳн кардани калидҳои умумии тафтиши имзо

Калидҳои умумии тафтиши имзои тасдиқшуда аз ҷониби молики калиди шахсии имзо ё шахси ваколатдори е барои истифода ба ҳамаи шахсони манфиатдор паҳн карда мешавад.

Паҳн кардани калидҳои умумии тафтиши имзо дар байни истифодабарандагон бо ин роҳҳо сурат гирифта метавонад:

- супоридани корти калиди умумии тафтиши имзо шахсан ба истифодабаранда;

- ирсол бо почта дар намуди ҳуҷҷат дар ҳомили қоғазӣ;

- ирсол дар намуди ҳуҷҷати электронӣ.

Паҳн кардани калидҳои умумии тафтиши имзо аз тарафи соҳибкорони инфиродӣ ё шахсони ҳуқуқии дорои иҷозатномаи ин намуди хизматрасонӣ гузаронида мешавад.

Моддаи 16. Нигоҳдории ҳуҷҷатҳои электронӣ

Нигоҳдории ҳуҷҷатҳои электронӣ аз ҷониби ташкилотҳое, ки фаъолияти бойгонӣ ва фаъолияти нигоҳдории маълумоти ҳуҷҷатиро анҷом медиҳанд, сурат мегирад.

Тартиби, шартҳо мӯҳлат додани нусхаҳо ва хусусиятҳои нигоҳдории ҳуҷҷатҳои электрониро ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мекунад. **(ҚҶТ аз 22.07.2013с. №995)**

Моддаи 17. Ҳимояи ҳуҷҷати электронӣ

Шахсоне, ки бо тайёр кардан, коркард, қабул, ирсол ва нигоҳдории ҳуҷҷатҳои электронӣ машғуланд, бояд аз воситаҳои барномавӣ ва техникӣ, ки сатҳи зарурии ҳимояи ин ҳуҷҷатҳоро таъмин менамоянд, истифода баранд.

Сатҳи зарурии ҳимояи ҳуҷҷатҳои электронӣ ва иттилооте, ки дар онҳо мавҷуданд, ҳангоми истифодаи системаю шабакаҳои иттилоотӣ барои ташкили гардиши ҳуҷҷатҳои электронӣ аз тарафи молики ин системаю шабакаҳо таъмин мешаванд.

Моддаи 18. ҳуҷҷатҳои электронии дорои иттилооте, ки паҳн кардани он манъ шудааст ё маҳдуд гардидааст

Мазмуни ҳуҷҷатҳои электронӣ аз маълумоти дорои сирри давлатӣ, хизматӣ ё тиҷоратӣ ва дигар маълумот иборат буда метавонад, ки паҳн кардани онҳо манъ шудааст ё маҳдуд гардидааст. Қоидаҳои истифода ва чораҳои ҳимояи маълумотро қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар мекунад.

Мақомоти давлатӣ ва шахсони ҳуқуқӣ, шахсони воқеие, ки вазифаҳои онҳо кор бо ҳуҷҷатҳои электронии дорои маълумоти дар қисми **якуми** моддаи мазкур **зикргардида** мебошанд, ҳададоранд, ки ҳангоми гузаронидани ҳуҷҷатҳои электронӣ ба воситаи каналҳои алоқа системаҳои сертификатсияшудаи ҳимояи иттилоотро истифода баранд. **(ҚҶТ аз 28.12.12с. №908)**

БОБИ Ш. ИҶОЗАТНОМАДҲӢ ВА СЕРТИФИКАТСИЯ

Моддаи 19. Иҷозатномадиҳии (литсензиякунонии) фаъолият оид ба имзои электронии рақамӣ

Иҷозатномадиҳии (литсензиякунонии) фаъолият оид ба додани сертификатҳои калидҳои имзоҳои электронии рақамӣ ба қайд гирифтани соҳибони имзоҳои электронии рақамӣ, хизматрасонӣ вобаста ба истифодаи имзоҳои электронии рақамӣ ва тасдиқ кардани **аслият** имзоҳои электронии рақамӣ тибқи қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият» анҷом дода мешавад. **(ҚҶТ аз 28.12.12с. №908)**

Моддаи 20. Сертификатсияи воситаҳои барномавӣ ва техникӣ

Воситаҳои барномавӣ ва техникӣ, ки барои тайёр кардан, коркард, қабул, ирсол, нигоҳдорӣ ва ҳимоя намудани ҳуҷҷатҳои электронӣ истифода мешаванд, бояд тибқи **тартиби** муқарраркардаи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон сертификатсия карда шаванд. **(ҚҶТ аз 28.12.12с. №908)**

БОБИ IV. МУОМИЛАИ ҲУҚҚАТҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ ДАР ФАЪОЛИЯТИ БОНКӢ

Моддаи 21. Муносибатҳои ҳуқуқӣ дар соҳаи муомилоти ҳуҷҷатҳои электронӣ дар фаъолияти бонкӣ

Бонки миллии Тоҷикистон, ташкилотҳои қарзӣ ва дигар ташкилотҳои молиявӣ субъектҳои муносибатҳои ҳуқуқӣ дар соҳаи муомилоти ҳуҷҷатҳои электронӣ дар фаъолияти бонкӣ ҳисобида мешаванд.

Муносибатҳо байни субъектҳо дар соҳаи муомилоти ҳуҷҷатҳои электронӣ дар фаъолияти бонкӣ дар асоси шартномаҳо сурат мегиранд.

Тартиби гузаронидани ҳисоббарбаркуниҳои ғайринақдиро бо истифода аз ҳуҷҷатҳои электронӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон Бонки миллии Тоҷикистон муқаррар менамояд. (ҚҶТ аз 22.07.2013с. №995)

Моддаи 22. Сертификатсияи воситаҳои барномавӣ ва техникӣ дар фаъолияти бонкӣ

Сертификатсияи воситаҳои зарурии барномавӣ ва техникӣ барои тайёр кардан, қабул, ирсол, коркард ва нигоҳдорӣ намудани ҳуҷҷатҳои электронӣ дар фаъолияти бонкӣ истифодашаванда, аз ҷониби мақоми сертификатсия, ки ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян намудааст, гузаронда мешавад.

Номгеи воситаҳои барномавӣ ва техникӣ, ки дар фаъолияти бонкӣ истифода мешаванд ва боад ҳатман сертификатсия шаванд, аз тарафи Бонки миллии Тоҷикистон муайян карда мешаванд.

Моддаи 23. Нигоҳдории асли ҳуҷҷатҳои электронӣ аз реи ҳисоббарбаркуниҳои байнибонкӣ ва додани нусхаҳои онҳо

Нигоҳдории асли ҳуҷҷатҳои электронӣ аз реи ҳисоббарбаркуниҳои байнибонкӣ дар меҳлатҳое, ки санадҳои меъёрии Бонки миллии Тоҷикистон муайян кардаанд, таъмин карда мешавад.

БОБИ 5. МАСЪУЛИЯТИ ШАХСОНЕ, КИ ДАР СОҲАИ ГАРДИШИ ҲУҚҚАТҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ ФАЪОЛИЯТ МЕКУНАНД

Моддаи 24. Масъулияти шахсоне, ки дар соҳаи гардиши ҳуҷҷатҳои электронӣ фаъолият мекунанд

Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, ки ба хизматрасонӣ дар соҳаи гардиши ҳуҷҷатҳои электронӣ машғуланд, тибқи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди муштариёни худ барои хизмат нарасонидан ё сифати номуносиби хизматрасонӣ, инчунин барои зарари ба онҳо расонидашуда масъул мебошанд.

Шахсони аз рӯи вазифаҳои хизматиашон ҳуқуқи дастрасӣ ба маълумоти дар ҳуҷҷатҳои электронӣ мавҷудбуда дошта, ки паҳн кардани онҳо манъ ё маҳдуд карда шудааст, барои махфияти онҳо тибқи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон шахсан масъул мебошанд (ҚҶТ аз 28.12.12с. №908)

БОБИ 6. ҲАМКОРИИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ ДАР СОҲАИ МУОМИЛОТИ ҲУҚҚАТҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ

Моддаи 25. Ҳамкориҳои байналмилалӣ

Субъектҳои муносибати ҳуқуқӣ дар соҳаи муомилоти ҳуҷҷатҳои электронӣ метавонанд дар барномаҳо ва лоиҳаҳои байналмилалӣ иштирок кунанд, бо ташкилотҳои хориҷӣ ва байналмилалӣ, шахрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд шартномаҳо банданд, инчунин системаю шабакаҳои иттилоотии байналмилалиро мутабиқи қонунгузорӣ ва шартномаҳои байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода баранд.

БОБИ 7. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ

Моддаи 26. Ҷавобгарӣ барои риоя накардани талаботи қонуни мазкур

Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ барои риоя накардани талаботи қонуни мазкур бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. (ҚҶТ аз 28.12.12с. №908)

Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон
ш. Душанбе 10 майи соли 2002
№51

Э. РАҲМОҶОВ